

## КИРОМИ БУХОРӢ ШОИРИ ИНСОНДӮСТ

Дарунмояи адабиёти куханбунёди форс-точикро андешаҳои башардӯстона ташкил медиҳад. Ҷавҳари сурудаҳои суханварони адабиёти гузаштаамон асосан аз мазмунҳои инсонпарварона иборат мебошад. Некӣ хостан ба инсон, накӯкориву накӯандешӣ яке аз паҳлӯҳои аслии андешаҳои инсонпарварона ба шумор меояд.

Ба мавзӯи некӣ ва накӯкорӣ асрҳо пеш шоирону адибони форсигӯй таваҷҷуҳ зоҳир карда, андешаҳои худро дар боби некманишӣ иброз доштаанд. Некиву накӯкорӣ ва некҳоҳӣ мавзӯест, ки ҳамеша инсоният ба он ниёз дорад. Зимни баррасии андешаҳои инсондӯстӣ, аз ҷумла, некиву накӯкорӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ адабиётшинос Мирзо Муллоаҳмадов ба чунин хулоса расидааст: «Некиву накӯкорӣ аз руқнҳои асосии андешаҳои инсондӯстии Фирдавсӣ буда, дар таърихи афкори иҷтимоиву ахлоқии мардумони эронинажод суннатҳои қадимиву ғанӣ дорад ва дар ҳамаи шоҳкориҳои адабиву фарҳангӣ аз «Авесто» то «Шоҳнома» ҷои муҳимро ишғол менамояд» [3, 39]. Некиву накӯкорӣ на танҳо ҷавҳари андешаҳои ҳаким Фирдавсиро ташкил менамояд, балки тамоми намояндагони барҷастаи адабиёти форс-тоҷик аз устод Рӯдакӣ шурӯъ намуда, то Аҳмади Донишу устод Айнӣ ва шоирони пасин низ моҳияти зиндагии инсонворро дар некиву неккирдорӣ ва некҳоҳӣ ба ҳамдигар тафсир кардаанд.

Дарвоқеъ, паёми ахлоқӣ ва некманишонаи яке аз динҳои қадими ҷаҳон зардуштӣ низ басо муассир ва инсонсоз аст, ки дар се вожаи муъҷаз «пиндори нек, гуфтори нек ва рафттори нек» хулоса шудааст. Агар ин паёмро инсонҳо дар зиндагии ҳаррӯзai ҳеш амалий намоянд, он гоҳ ҷаҳон зебу зинат меёбад, дунёро зебоӣ тасхир мекунад ва ҷангу таҳдидҳову бадӣ аз миён хоҳад рафт. Некӣ эҳсосотест, ки зебоӣ меофарад ва зебоӣ ба инсоният ҳисси хушзистанро мепарварад. Шоирону андешамандони бузурги инсонпарвар мисли Рӯдакиву Абӯшакури Балҳӣ, Фирдавсию Ибни Сино, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Ҳофиз ва дигарон низ дар осори худ ба масъалаи некиву накӯкорӣ диққати маҳсус дода, дар тарғибу ташвиқи он саҳм гузоштаанд.

Тавассути шеър метавон ба шуури одамон хубтар таъсир расонд ва онҳоро дар рӯҳияи инсонпарварӣ тарбият кард. Ба эътибори ин хусусият шоирону адибони барҷаста дар шеър нуктаҳои арзишманди ахлоқиро тарғиб намудаанд. Дар мавзӯи эҳсону некӣ садҳо намуна аз шоирони

классику мусир овардан мумкин аст, ки ба инсон дарси некандешің медиҳад. Масалан, Фирдавсій дар фазилати некій чунин мефармояд:

Набошад ҳаме неку бад пойдор,  
Ҳамон беҳ, ки некій бувад ёдгор [7, с. 122].

Ё ин ки Ҳофиз мегүяд:

Даҳрӯза меҳри гардун афсона асту афсун,  
Некій ба ҷойи ёрон фурсат шумор ёро [10, с. 3].

Сартосари навиштаҳои Саъдии Шерозиро тарғиби ахлоқи ҳамида ташкил медиҳад, зеро ӯ ба хонандагонаш роҳи хуби зиндагиро нишон медиҳад. Асоси «Гулистон»-ро низ панду андарз ташкил медиҳад. Саъдӣ хислатҳои хуби инсониро ситоиш карда, хислатҳои бади инсониро танқид менамояд. Шоир дар ин асараш одамонро ба шинохти неку бад роҳнамой мекунад. Инсонҳои шариф маҳз ба василаи некій номи худро дар таърих бокій мегузоранд ва то инсоният боқист онҳоро ба некій ёд мекунанд.

Донишманди точик дар китоби худ «Ҷаҳонбинӣ» ва ахлоқ аз назари мутафаккирони точик» андешай мутафаккир ва олими бузург – Абӯрайҳониро Беруниро дар ин хусус қайд карда чунин мегүяд:

...Накӯкорӣ, хайрҳоҳӣ, хоксорӣ ва кумаки байнҳамдигарии рафиқона тибқи назари олим, бояд қисмати ҷудонашавандай усули зиндагии ҳар фарди ҷомеа қарор гирад... Абӯрайҳони Берунӣ дар асари дигараши «Алҷамоҳир фи маърифат-ул-ҷавоҳир» масъалаи ниҳоят муҳими рӯзгор саъий некиу накӯкориро тарғиб менамояд. Оид ба ин масъала ӯ хеле ҷиддӣ сухан ронда «муруват»-ро беҳтарин сифати инсонӣ мешуморад ва шарафи одамиро низ дар дарки маънои «муруват» медонад. Берунӣ менависад, «Қӯшиши некиу накӯкорӣ дар ҳолате рушду нумӯъ мейбад, ки мурувату накӯкорӣ, майлу рағбати он ба кулли одамон ҳос бошад ва ҳешовандон ҳангоми нотавонӣ ба ақорибашон сифати нексириштию муруват орзу намоянд ва замони имконият доштан ба онҳо барори кор ҳоҳанд» [6, с.116-117].

Шоирони дигари инсонпарвар низ дар ин боб шеърҳои бисёр сурудаанд. Аз он ҷумла, яке аз ин шоирони номдори асли 17 Мовароуннаҳр Кироми Бухорӣ мебошад, ки дар ашъори ӯ низ мавзӯи эҳсону накӯкорӣ ба таври мукаррар тавсиф шудааст. Чунонки мегүяд:

То тавонӣ ба сахо бош ба олам машхур,

Барги айши чамани хулд кафи эҳсон аст [2, с. 106].

Дар назари Киром моҳияти некӣ дар хислату ҳусусияти хубу ахлоқи ҳамида ба монанди покизагӣ, ҷуду саховатмандӣ, дастгирии бенавоёну бечорагон, бадгӯйӣ накардан дар ҳаққи яқдигар ва монанди инҳо дониста мешавад.

Инсон бояд забонро ба бадгӯй нисбат ба дигарон одат накунонад ва забонашро ба қаломи некӯ зинат диҳад. Зоро ба ақидаи шоир ҳар чи ба ғайр аз накӯист барбодраванда аст:

Забон ба ҳарфи бади кас макун дароз чу бед,  
Ки ҳар чӣ ғайри накӯист ҷумла барбод аст [2, с. 70].

Калиди кушоиши ҳама гиреҳдоро эҳсон номидани шоири инсондӯст бечиҳат нест. Ба андешаи Киром эҳсон ва ҷуду саҳо яке аз хислатҳои некандешонаву некҳоҳона ва илова бар ин инсонпарварона аст. Эҳсон як навъи барҷастаи некист:

Дасти эҳсон аст фасли бастагиҳоро калид,  
Дар ҷаҳон то метавонӣ бо саҳо машҳур бош [2, с. 215].

Ва одамиятро дар қушодани гиреҳ аз риштаи сарбастаи кори мардум мебинад:

Гираҳ зи риштаи мардум қушо ба ноҳуни тадбир,  
Ки то зи кори фурӯбастаат шавад гираҳ во [2, с. 9].

Таҳқиқи андешаҳои некбинонаи Фирдавсӣ, ки аз тарафи М.Муллоаҳмадов анҷом гирифтааст, ҷолибу омӯзанда аст. Ӯ бунёди амали некро марбут ба ният ва андешаи некро медонад:

«Инсон бояд ҳамеша на танҳо кору амали некро анҷом диҳад, балки нияту андешааш ҳам нек бошад, яъне инсон бояд дорои пиндори нек бошад. Аз нигоҳи Фирдавсӣ накӯкории инсон аз андешаи неки ӽ шурӯъ мешавад. Бинобар ин бояд ҳамеша фикру андешаи некро дар сар дошт:

Ҳамеша хирад посбони ту бод,  
Ҳама некӣ андар гумони ту бод.» [3, с. 76; 8, с. 444].

Ин гуфтахой мұхаққиқро дар бораи некій ба ашъори Киром низ татбиқ намудан мүмкін аст. Киром ахли давлату сарватро ба әхсону некүкорй дар ҳаққи бенавоён даъват намуда мегүяд:

То тавонй тирагүзөнро ба әхсон ёд кун,  
Эй ки чун хуршед дорй давлати пояндагй [5, 115].

Ё ин ки:

Мешавад ҳар заррааш оинаи гетинамой,  
Зар ба доман ҳар ки чун хуршед әхсон кардааст [5, 115].

Такроран аз әхсону муруваттаман ахли давлаттаман нисбат ба мардуми бенаво сухан гуфтани Киром нишонаи он аст, ки ү шоири ахли дил, мардумнавозу бечорапарвар ва башардуст буда, некойиниро мароми аслии инсонии худ медонистааст. Аз тарафи дигар бар асари зулму бедод ва ноадолатихо паёпай ҳукуматдорони замон ҳоли мардумро ба танг оварда будаанд. Зулму тааддии зиёд мардумро тангдасты қашшоқ ва бенаво сохта буд. Аз ин рү Киром ва мисли ү шоирони мардумнавоз мехостанд, ки мардуми дорову сарватмандро ба әхсону сахо ва караму некхоҳй дар ҳаққи инсони мазлуми рүзгорашон даъват намоянд.

Вай ба мисли бемурувативу хасисй ва бепарвоиро, ки аз хислатҳои разилаи ахли давлат дониста, онҳоро ба муруватту әхсон дар ҳаққи бенавоён даъват кардааст:

То сұзани ту бигзарад аз атласи фалак,  
Сарыштай низоми муруваттаман нигоҳ дор!  
Афкан ба дүши хастадилон сояи карам,  
Худро зи офтоби қиёмат нигоҳ дор! [2, с. 197]

Кироми Бухорй ба ҳең ваңх дар ин масъала бетаваңчұх набуда, дар ашъораш аз мұхаббат ба дигарон ва дастгирй аз ниёзмандон сухан гуфтааст. Инсони комил бояд гираңқушој аз кори мардумро ҳадафи асосии зиндагии худ қарор дихад. Инчунин ба таъбири образноки шоир, хорро аз пойи халқ бо миңгони худ бояд гирифт.

Хор бо миңгони худ бояд гирифт аз пои халқ,  
Дар ҳавои олами таҷрид чун сұзан мабош [2, с. 210].

Киром меҳоҳад ба афтодагон ёрӣ расонад, аммо ба сабаби тангдастӣ дasti ёрӣ дароз карда наметавонад. Чунонки дар ин байт овардааст:

Чӣ сон ба хидмати афтодагон зи то хезам,  
Маро ки дasti сахо чун кафи гадо холист?! [2, с. 64].

Ба андешаи Киром подоши некӣ ба ҷуз некӣ ва бадиву бадкирдорӣ ба ҷуз бадӣ чизи дигаре наметавонад бошад:

Маҷӯ кирдори бадро дар Ҳудо рӯзи ҷазо некӣ,  
Ба ҳар кас ҳар чи ҳоҳӣ кард дар маҳшар ҳамон бинӣ [1, с. 105].

Киром аҳли ҷоҳу давлатро насиҳат карда, ба камбағалон некиву эҳсон карданро тавсия медиҳад. Дар ғазалиёти шоир низ ба таври мукаррар хотиррасон кардани мукофоти амал ба аҳли ҷоҳу давлат зиёд ба ҷашм мерасад. Шоир дар ишора ба онҳо ҷунин мегӯяд:

Ҳар кас ки ба олам рақами зулм гузорад,  
Бинад чу қалам бар сари худ теги дудамро.  
Ҳоҳӣ, ки ба рӯят дари фирдавс қушоянд,  
Аз хотири худ соз бурун ёди ситамро [2, с. 30].

Ва ё:

Кори худро ба накӯй бибар аз хеш Киром,  
Ҳамаро кардаи худ рӯзи ҷазо роҳнамост [2, с. 103].

Агар шод кардани дили ғамдида баробари обод кардани Каъба бошад, озор додани дили онҳо низ мисли вайрон кардани он аст. Байтхое ҷанд ба ин маънӣ дар ғазалиёти шоир ба ҷашм меҳӯранд:

Саъӣ камтар кун ба озори дили афтодагон,  
Каъба санге аз бинои хонаи вайрони мост [2, с. 79].

Ё ин ки:

Каъба вайрон кардану озурдани дилҳо якест,  
Нест дурӣ аз ҳарими Каъба то ақсои дил [2, с. 224].

Шоир сохибони тахту точро ба хоксорӣ, хурсанд кардани дили афтодагон ва шод гардондани хотири онҳо даъват намуда, дар яке аз газалҳояш чунин менависад:

Сар накаш аз хоксориҳо, ки дар мулки вучуд,  
Гар Сулаймон аст мӯреро зиёрат мекунад [2, с. 176].

Дар чойи дигар мегӯяд:

Чун Сулаймон бод агарчанде ки дар фармони туст,  
Чашми уммед аз дуoi мӯр бояд доштан.  
Каъбаро обод кардан дил ба даст овардан аст,  
Хотири ғамдидаҳо масрур бояд доштан [5, с. 117].

Чи тавре, ки шоир менигород, озор додани дили инсон аз ҷоҳилӣ аст. Ва одам бояд на дилозорӣ, балки ба даст овардани дили инсонро шиори худ созад. Ба андешаи ин шоири инсондӯст обод кардани дили инсон баробари обод кардани хонаи Каъба мебошад ва озурдани дили инсон мисли санг андохтан ба сӯи он аст. Байти зерини шоир дар ҳамин мазмун гуфта шудааст:

Ҳар кӣ месозад дилозорӣ шиори худ, Киром!  
Мезанад аз ҷоҳилиҳо Каъбаро мино ба санг [3, с. 228].

Шоир ба такрор инсонҳоро ба саховатманӣ ва аз худ гузоштани осори некӣ ҳидоят мекунад, зоро аз инсон танҳо некӣ барҷой мемонаду бас:

Ба гулистон, на баҳору на ҳазон мемонад,  
Самари боғи ту некист, ҳамон мемонад [3, с. 166].

Ва:

Саъй кун, то аз ту гардад шод ин ҷо хотире,  
Ҳар чи месозӣ, ба ту фардо ҳамон ҳоҳад гузашт [3, с. 102].

Киром одамонро ба дӯстӣ нисбат ба якдигар даъват мекунад ва бо душманон дӯстӣ карданро авлотар медонад. Чи тавре, ки дар байти зер мебинем, ҳасмро ба воситаи дӯстӣ низ нотавон кардан метавон:

Дӯстӣ кун пешаи худ, бо касе душман мабош,

Бо ҳарифони мулоим саҳт чун оҳан мабош [3, с. 210].

\* \* \*

Ҳасмро аз дӯстӣ очиз тавон кардан, Киром,  
Ҳар кӣ душман бо ту гардад, ту ба ў душман мабош [3, с. 210].

Ғазалиёти зикршудаи шоир баёнгари он аст, ки Киром меҳоҳад инсонҳоро ба некиву некӯкорӣ ва эҳсон равона созад. Ў ба воситаи шеър меҳоҳад масъулиятро дар вучуди онҳо бедор созад, то нисбат ба мардуми камбизоату бечора бепарво ва нисбат ба дарду ранчи яқдигар бетафовут набошанд. Ашъори шоир саршор аз чунин андешаҳои тарбиявӣ буда, инсонро ба дӯстиву рафоқат ва некиву накӯкорӣ даъват менамояд.

### **Китобнома:**

1. Бухорӣ, Киром. Девон / Кироми Бухорӣ. Нусхай дастнависи рақами 975, Шуъбаи дастхатҳои АИ ҶТ. – 106 сах.
2. Бухорӣ, Киром. Девон / Кироми Бухорӣ. Нусхай дастнависи рақами 1955, Шуъбаи дастхатҳои АИ ҟТ. – 286 сах.
3. Муллоаҳмадов Мирзо. Инсон, адабиёт, фарҳанг / Мирзо Муллоаҳмадов. – Душанбе: Адиб, 1998. - 333 сах.
4. Муллоаҳмадов Мирзо. Биё, то ҷаҳонро ба бад наспарем / Мирзо Муллоаҳмадов. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. - 268 сах.
5. Саъдиев Садрӣ. Адабиёти тоҷик дар асри XVII / Садрӣ Саъдиев. – Душанбе: Дониш, 1985. - 266 сах.
6. Содиков А.У. Ҷаҳонбинӣ ва ахлоқ аз назари мутафаккирони тоҷик. / А.У.Содиков. – Душанбе: МДДМТ, 2004. - 203 сах.
7. Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома. Иборат аз 9 ҷилд. Ҷилди якум / Абулқосим Фирдавсӣ. – Душанбе: Адиб, 1987. - 478 сах.
8. Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома. Иборат аз 9 ҷилд. Ҷилди 8. / Абулқосим Фирдавсӣ. – Душанбе: Адиб, 1990. - 612 сах.
9. Ҳодизода Расул. Ахлоқ ва ҷомеа / Расул Ҳодизода. – Душанбе: Ирфон, 2008. - 117 сах.
10. Ҳофизи Шерозӣ. Ғазалҳои Ҳофиз / Шерозӣ Ҳофиз. Бар асоси ҷиҳилу се нусхай хаттии садаи нуҳум. Тадвини дуктур Салим Найсорӣ. – Техрон: Алҳудо, 1371. - 434 сах.

## **Кироми Бухорӣ шоири инсондӯст**

Дар мақолаи мазкур моҳияти некманишӣ ва накӯкориву некандешӣ дар ғазалиёти Киром ба таври муҳтасар мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Ашъори Киром оинаест, ки дар он зиндагии пурошӯб ва пуразоби шоир ва ҳамзамононаш бозтоб гардидааст. Шоири дардошно ва инсондӯст начоти инсонро аз машаққатҳои зиндагӣ танҳо дар меҳру муруват ва некиву накӯкорӣ дар ҳаққи ҳамдигар дониста, инсонро ба некманишӣ ҳидоят намудааст.

Некӣ хостан ба инсон, дӯст доштани мардум ва ба даст овардани дили мазлумону ниёзмандон аз мавзӯъҳои асосии девони Киром буда, шоири инсонпарвар будани ўро ба таври возех ба субут мерасонад.

Ба таври муфассал ва мукаррар дар бораи некиву накӯкорӣ сухан гуфтани Киром бидуни тардид аз мардумнавозӣ ва ғояҳои бечорапарваронаи шоир сарчашма мегирад. Ва ў низ чун пайрав ва меросбари андешаҳои инсондӯстонаи шоирони пешгузаштаи худ ҳамеша инсонро ба некандешиву некирдорӣ ҳидоят намудааст.

Ин мавзӯи девони шоир ниёз ба тадқиқоти ҷиддӣ дорад, ки ба гунаи муқаддима дар ин мақола андешаҳои худро пешниҳод менамоем.

**Калидвожаҳо:** андешаманд, фазилат, эҳсону накӯкорӣ, ҳикмат, ҷудо саҳо, некманиш.

## **Кироми Бухари поэт-гуманист**

В данной статье анализированы сущность доброй воли и справедливости поэзии Кироми Бухари. Творчество Кироми Бухари, так как в нем отражены все тяжелые моменты поэта и его современников. Гуманный и патриотичный поэт, ведет человека к доброту, и признают спасение жизни от невзгод только в любви и справедливости.

Нравственные человеческие черты, как стремление быть добрым к людям, любить людей из важные тем творчества Кироми Бухари и показывает его поэт-гуманист.

Глубокий и обнадеживающий способ говорить о добре поэта без каких-либо колебаний в фольклоре и поэтических идеях поэта. И как последователь и наследник гуманных идей своих предшественников, он всегда направлял человека к добру и добру.

Творчества Кироми Бухари серьезно нуждается в научной исследовании, о котором автор рассуждать в этой статьи.

**Ключевые слова:** вдумчивость, добродетель, доброта, доброта, мудрость, щедрость, доброта.

## Kiromi Bukhari poet-humanist

This article analyzes the essence of goodwill and justice of Kiromi Bukhari heritage. Kiromi Bukhari poetries as reflect all the difficult moments of poet and his contemporaries' life. Humanist and patriotic poet, leads a person to kindness, and recognize the salvation of life from adversity only through love and justice.

Moral human traits like the desire to be kind to people, love people from important topics of Kiromi Bukhari heritage are shown by his humanist poet.

Deeping and encouraging way to talk about the good of the poet without any hesitation of folklore and poetic ideas of the poet. And as a follower and heir to the human ideas of his predecessors, he always directed people to goodness and equity.

Kiromi Bukhari heritage seriously need in scientific research, that the author discusses in this article.

**Keywords:** thoughtfulness, virtue, kindness, wisdom, generosity, kindness.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Усмонова Гулбахор Файзиддиновна – унвончӯи Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рӯдакии АИ ҶТ. Тел.: (+992) 918735388. E-mail: [usmonova@inbox.ru](mailto:usmonova@inbox.ru)

**Сведения об авторе:** Усманова Гулбахор Файзиддиновна – соискатель Института языка и литературы им. Абубадулло Рудаки АН РТ. Тел.: (+992) 918735388. E-mail: [usmonova@inbox.ru](mailto:usmonova@inbox.ru)

**About the author:** Usmonova Gulbahor Fayziddinovna – a researcher of the Institute of Language and Literature named after Rudaki of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Phone.: (+992) 918735388. E-mail: [usmonova@inbox.ru](mailto:usmonova@inbox.ru)